

Грантҳо қисми маблағҳои бебозгашти қарзро ташкил дода, аз он бенефитсиарҳо (баҳрагирандагон) ба банкҳои фарқдор пардохт намекунанд. Бенефитсиарҳо (баҳрагирандагон) танҳо ба гирифтани як қарз, ки гранти баробаршиш дорад, ҳуқуқ доранд.

Ҳаҷми умумии маблағҳои грантӣ ва қарзи пешниҳодшаванда барои ташкили тиҷорати нав (стартап) ва корхонаҳои истеҳсоли ё коркард то 20 000 долл. ИМА-ро бояд ташкил диҳанд. Маблағи дархости грант бояд на зиёда аз 50% маблағи қарзро ташкил диҳад.

Маблағи грантӣ бо қарз танҳо барои харидани ашёи нав истифода мешавад



Дар ҳолати саривақт ва пурра пардохт нагардидани маблағи қарзи асосӣ ва фоизҳои он, инчунин риоя нагардидани дигар талаботҳои шартномаи қарзӣ, бенефитсиар (баҳрагиранда) аз маблағи гранти ҷудогардида маҳдуд мешавад.

Ба бенефитсиарҳо (баҳрагирандагон) омӯзишҳои муҳосибӣ, андозбандӣ, ҳуқуқӣ, таҳияи бизнес-нақшаҳо ва дигар машваратҳо оиди фаъолияти лоиҳа ройгон мебошад.



Тел.: +992 8888 13 77.  
boevam@humo.tj



Тел.: +992 92 607 00 42.  
fumarova@imon.tj



Тел.: +992 92 777 28 84  
gulnora.kosimova@aravand.tj



МУАССИСАИ ДАВЛАТИИ МАРКАЗИ  
ТАТБИҚИ ЛОИҲА «ДАСТРАСҲИ ВА  
МАБЛАҒҶЗОРИИ САЪЗ ВА МАБЛАҒҶҲОН  
ҶУДӢ ДЕХОТ»-И НАЗДИ  
ВАЗОРАТИ МОЛИВИИ  
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН



БОНКИ УМУМЌАҲОНИ



ТАШКИЛОТИ ҶАМЪИЯТИИ  
«ЛАТИФ»



## ЛОИҲАИ ТИҶОРАТКУНОНИИ СОҲАИ КИШОВАРЗӢ



## ДАСТГИРИИ СОХИБКОРИИ ХУРДУ МИЕНА

+992 93-880-21-88, +992 92 -770-63-38, +992 93-571-25-26  
latif.po@gmail.com, saidali-h@mail.ru

Муассисаи давлатии Маркази татбиқи лоиҳаи «Дастрасӣ ба маблағзори сабз ва маблағҳои рушди деҳот»-и назди Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо Бонки Умумиҷаҳонӣ ҷиҳати татбиқи пурсамари фаъолияти лоиҳаи **«Тиҷораткунони соҳаи кишоварзӣ»** маблағзори иловагиро мавриди иҷроиш қарор додааст.

**Мақсади лоиҳаи мазкур** – ин мусоидат намудан дар рушди тиҷорати (маҳсулоти агросаноатӣ) хоҷагиҳои фермерӣ ва корхонаҳои хурду миёна, ки дар минтақаҳои интиҳобгардидаи татбиқшавии лоиҳа фаъолият менамоянд, бо роҳи таъмин намудани дастрасии васеъ ба маблағгузорӣ ва таҳкими нерӯи бенефитсиарҳои (баҳрагирандагони) лоиҳа мебошад.

Лоиҳа, амалиётҳои маблағгузориро тавассути ташкилотҳои қарзӣ амалӣ намуда, таъмини дастрасии васеи маблағзори бенефитсиарҳо (баҳрагирандагон)-ро бо пешниҳоди маблағҳои қарзӣ дар назар дорад.

**Маблағҳои қарзӣ** ба бенефитсиарҳо (баҳрагирандагон)-и лоиҳа танҳо барои

сармоягузорӣ ва хариди воситаҳои гардон дода мешавад.

### Сармоягузорӣ ба монанди:

- Сармоягузори техникаҳои соҳаи кишоварзӣ;
- Таҷҳизоти саноати хӯрокворӣ;
- Сармоягузорӣ ба захиракунии маҳсулотҳои агросаноатӣ;
- Бастабандӣ;
- Хизматрасонӣ дар соҳаи кишоварзӣ;
- Дар рушди соҳаи боғдорӣ;
- Сармоягузорӣ ба манбаъҳои барқароршавандаи энергетикӣ;
- Дигар дороиҳои миёнамӯҳлат ва дарозмуддати истеҳсолӣ.



### Воситаҳои гардон ба монанди:

- Хариди захираҳои кишоварзӣ;
- Ашёи хом (барои коркард);

- Дигар молҳои характери кӯтоҳмуддат дошта.



Инчунин, лоиҳа ҷиҳати дастгирии ҷавонон, занҳо ва шахсони маъҷуб пешниҳоди маблағҳои грантиро барои ташкили тиҷорати нав (стартап) ва корхонаҳои истеҳсолӣ ё коркард, равон менамояд. Маблағи грантӣ дар якҷоягӣ бо маблағи қарзӣ ба бенефитсиарҳо (баҳрагирандагон)-и лоиҳа мақсаднок пешниҳод мегарданд.

